

Тарофаҳои хизматрасони ҚСП "Спитамен Бонк" барои шахсони ҳуқуқӣ, соҳибкорони инфиродӣ ва муассисаҳои давлатӣ

Тарофаҳои мазкур аз санаи 05 июни соли 2026 мавриди амал қарор дода мешавад.

Ҳаққи хизматрасонӣ		
Кушодан, пешбурд ва бастани суратҳисобҳо		
I. Кушодани суратҳисобҳо		
1.	Ташкилотҳои тиҷоратӣ	
1.1.	Шахсони ҳуқуқӣ (Филиалҳо ва намояндагҳои онҳо) - барои як мизоч	ройгон
1.2.	Соҳибкорони инфиродӣ - барои ҳар як мизоч	
2.	Ташкилотҳои ғайритиҷоратӣ	
2.1.	Ташкилотҳои ҷамъиятӣ	
2.2.	Муассисаҳои динӣ	ройгон
2.3.	Ассотиатсияҳо ва иттифоқҳои шахсони ҳуқуқӣ	
2.4.	Ҳизбҳои сиёсӣ	
3.	Ҳоҷагии деҳқонӣ	ройгон
4.	Мақомотҳои давлатӣ	
4.1.	Вазоратҳо	ройгон
4.2.	Кумитаҳо, агентҳо ва хадамотҳо	
5.	Намояндагони корпусҳои дипломатӣ ва хориҷӣ	
5.1.	Ташкилотҳои хориҷӣ (ташкилотҳои СММ)	
5.2.	Сафоратҳо	ройгон
5.3.	Консулгарӣҳо	
II. Пешбурди суратҳисобҳо		
1.	Хизматрасони (пешбурди) суратҳисобҳои мизочон (барои як соли тақвимӣ)	ройгон
2.	Тасдиқи ҳуҷҷатҳои мизочон (барои кушодани суратҳисоб) дар дохили бонк	
2.1.	Тасдиқи варақаи намунаи имзоҳо дар асоси ҳуҷҷати тасдиқкунандаи шахсияти шахсони дорои ҳуқуқи имзои аввал ва дуюм	35 TJS
2.2.	Тасдиқи нусхаи ҳуҷҷатҳои таъсисӣ дар асоси ҳуҷҷатҳои асли (барои як саҳифа)	2 TJS
2.3.	Тасдиқи такрории варақаи намунаи имзоҳо дар асоси ҳуҷҷати тасдиқкунандаи шахсияти шахсони дорои ҳуқуқи имзои аввал ва дуюм	35 TJS
3.	Пешниҳоди нусхаи ҳуҷҷатҳо аз ҳуҷҷатҳои шахсии шахси ҳуқуқӣ (барои як саҳифа)	2 TJS
4.	Пешниҳоди беруннависҳо нисбат ба ҳамаи суратҳисобҳо (новобаста аз мақсад) ва маълумотномаҳои гуногун (бо дархости мизоч)	
4.1.	Пешниҳоди беруннависи суратҳисоб тавассути e-mail корпоративӣ	ройгон
4.2.	Пешниҳоди маълумотнома дар бораи доштани суратҳисоб дар ҚСП "Спитамен Бонк"	25 TJS
4.3.	Пешниҳоди дубликати беруннависи суратҳисоб (барои як беруннавис)	10 TJS
4.4.	Пешниҳоди дубликати нусхаи ҳуҷҷатҳои пардохтӣ ба беруннависи суратҳисоб ва нусхаи ҳуҷҷатҳо аз парвандаи ҳуқуқӣ (барои 1 адад)	2 TJS
4.5.	Маълумотнома оиди бақияи суратҳисоби мизоч дар бланкаи расмӣ бонк	25 TJS
4.6.	Дигар маълумотномаҳо оид ба фаъолияти мизоч дар бонк	25 TJS

4.7.	Пешниҳоди нусхаи супоришномаҳои пардохтӣ барои соли чорӣ (барои ҳар як ҳуҷҷат)	2 TJS
4.8.	Пешниҳоди нусхаи супоришномаҳои пардохтӣ барои солҳои қаблӣ (барои ҳар як ҳуҷҷат)	5 TJS
4.9.	Ҷавоб ба дархости аудитори берунаи ширкати мизоч	20 TJS
5.	Барасмиятдарории ҳуҷҷатҳои пардохтӣ тибқи супориши мизоч	20 TJS
6.	Пешниҳоди нусхаи маълумотнома дар бораи маблағи гузаронидашуда тавассути низоми SWIFT	10 TJS
7.	Пешниҳод намудани дафтарчаи чеки	
7.1.	25 варақа	35 TJS
7.2.	50 варақа	50 TJS
8.	Хизматрасонии СМС - паём (барои як соли тақвимӣ)	
8.1.	Ташкилотҳои тиҷоратӣ	
8.1.1.	Шахсони ҳуқуқӣ (Филиалҳо ва намояндагиҳои онҳо)	
8.1.2.	Соҳибкорони инфиродӣ	ройгон
8.2.	Ташкилотҳои ғайритиҷоратӣ	
8.2.1.	Ташкилотҳои ҷамъиятӣ	
8.2.2.	Муассисаҳои динӣ	
8.2.3.	Ассотсиатсияҳо ва иттифокҳои шахсони ҳуқуқӣ	ройгон
8.2.4.	Ҳизбҳои сиёсӣ	
8.3.	Ҳоҷагии деҳқонӣ	ройгон
8.4.	Мақомотҳои давлатӣ	
8.4.1.	Вазоратҳо	
8.4.2.	Кумитаҳо, агентҳо ва хадамотҳо	ройгон
8.5.	Намояндагони корпусҳои дипломатӣ ва хориҷӣ	
8.5.1.	Ташкилотҳои хориҷӣ (ташкилотҳои СММ)	
8.5.2.	Сафоратҳо	ройгон
8.5.3.	Консулгарӣҳо	
III.	Бастанӣ суратҳисоб	
1.	Азнавбарасмиятдарории суратҳисоби мизоч ба дигар мизоч	ройгон
2.	Бастанӣ суратҳисоб	
2.1.	Бо ташаббуси бонк	
2.2.	Бо ташаббуси мизоч	ройгон
3.	Барқароркунии суратҳисоб пас аз бастанӣ он	ройгон
Амалиётҳои хазинавӣ		
1.	Қабули маблағҳои нақдина барои пур кардани суратҳисоби мизоч	
1.1.	Бо сомонӣ	
1.2.	Бо асъори хориҷӣ	ройгон
2.	Пешниҳоди маблағи нақдина аз суратҳисобҳои мизочон (новобаста аз мақсад)	
2.1.	Пешниҳоди маблағи нақдина бо сомонӣ	0,70%
2.2.	Дар қисми хариди асъори хориҷии бонк аз мизоч, эквиваленти маблағи нақдина бо сомонӣ барои пешниҳод	0,50%
2.3.	Пешниҳоди маблағи нақдина бо асъори хориҷӣ	1,00%
2.4.	Гирифтани пули нақд аз суратҳисобҳои пасандозии мӯҳлатнок, ки тариқи нақдина ворид шудаанд	ройгон
3.	Иваз намудани пулҳои майда ба калон ва баръакс он бо асъори хориҷӣ (барои ҳар як варақа)	0,5 TJS
4.	Ивази купюраҳои фарсуда	
4.1.	Бо сомонӣ	ройгон
5.	Хизматрасониҳои хадамоти пулрасонӣ (ҳамлу нақл)	тибқи Шартнома
6.	Тафтиши аслияти асъори хориҷӣ (барои ҳар як купюра)	0,2 TJS
Амалиётҳои ҳисоббаробаркунӣ ва интиқоли		
I.	Амалиётҳо бо пули милли	
1.	Воридот (Пур намудани суратҳисоб)	ройгон

2.	Содирот (Хориҷ намудани маблағҳо)	ройгон
2.1.	Дар дохили низоми ЧСП "Спитамен Бонк" (байни мизочони ЧСП "Спитамен Бонк")	
2.1.1.	Супоришномаҳои пардохтӣ	ройгон
2.1.2.	Пардохтҳо тавассути Интернет/Мобайл банкинг	ройгон
2.2.	Ба дигар ташкилотҳои қарзии ҚТ:	
2.2.1.	бо низоми электрони пардохтҳои БМТ:	
	Аз 08:00 то 15:00	2 TJS
	Аз соати 15:00	5 TJS
2.2.2.	Тавассути низоми Интернет/Мобайл банкинг:	ройгон
3.	Интиқоли такрории супоришномаҳои иштибоҳан равонкардашуда (иштибоҳ аз чониби мизоч)	20 TJS
II	Амалиётҳо бо асъори хориҷӣ	
1.	Воридот (Пур намудани суратҳисоб)	ройгон
2.	Содирот (Хориҷ намудани маблағҳо)	тибқи тарофаҳо
2.1.	Интиқолҳои хориҷӣ бо асъори хориҷӣ аз ҳисоби ирсолкунанда (OUR) бо низоми SWIFT	
2.1.1.	USD	100 USD
2.1.2.	USD дар дохили Ҷумҳурии Халқии Чин (дар дохили CFXPS)	50 USD
2.1.3.	USD Интиқоли маблағҳо ба суратҳисоби худ дар дохили Ҷумҳурии Тоҷикистон	ройгон
		то 50 000EUR комиссия 60 EUR
2.1.4.	EUR	аз 50 001 EUR комиссия 0,1% аз маблағи интиқол+10 EUR, аммо на зиёда аз 170 EUR
2.1.5.	RUB	1500 RUB
2.1.6.	CNY	200 CNY
2.1.7.	Бо дигар асъорҳои хориҷӣ	500 TJS
2.2.	Интиқолҳои хориҷӣ бо асъори хориҷӣ аз ҳисоби ирсолкунандаи маблағ (ҳаққи хизмати бонки ирсолкунанда аз ҳисоби ирсолкунандаи маблағ ва ҳаққи хизмати бонки қабулкунанда аз ҳисоби ирсолкунандаи маблағ) бо низоми SWIFT- BEN	
2.2.1.	USD	100 USD + ҳаққи хизмати дигар бонкҳо
		то 50 000 EUR комиссия 60 EUR + ҳаққи хизмати дигар бонкҳо
2.2.2.	EUR	аз 50 001 EUR комиссия 0,1% аз маблағи интиқол+10 EUR, аммо на зиёда аз 170 EUR+ ҳаққи хизмати дигар бонкҳо
2.2.3.	CNY	200 CNY + ҳаққи хизмати дигар бонкҳо
2.2.4.	Бо дигар асъорҳои хориҷӣ	500 TJS + ҳаққи хизмати дигар бонкҳо
2.3.	Интиқолҳои хориҷӣ бо асъори хориҷӣ тавассути Интернет/Мобайл банкинг	
2.3.1.	USD	90 USD
2.3.2.	USD дар дохили Ҷумҳурии Халқии Чин (дар дохили CFXPS)	50 USD
2.3.3.	USD Интиқоли маблағҳо ба суратҳисоби худ дар дохили Ҷумҳурии Тоҷикистон	ройгон
		то 50 000EUR комиссия 60 EUR
2.3.4.	EUR	аз 50 001 EUR комиссия 0,1% аз маблағи интиқол+10 EUR, аммо на зиёда аз 170 EUR

2.3.5. RUB	1000 RUB
2.3.6. CNY	200 CNY
2.3.7. Бо дигар асьорҳои хориҷӣ	400 TJS

3. Ҳаққи хизмат барои гузаронидани тафтиш барои ворид гаштани маблағ ба ҳисоби қабулкунанда, бекор кардан, ворид намудани тағйиру иловаҳо ба супоришномаҳои пардохтӣ бо дархости мизочон

3.1. USD	100 USD
3.2. EUR	100 EUR
3.3. RUB	400 RUB
3.4. CNY	500 CNY
3.5. Бо дигар асьорҳои хориҷӣ	100 USD

Мубодилаи асьори хориҷӣ

1. Мубодилаи маблағҳои мизочон (ғайринақдӣ)

1.1. Мубодилаи асьори хориҷӣ ба сомонӣ	
1.2. Мубодилаи сомонӣ ба асьори хориҷӣ	бо қурби банк

Қарздиҳӣ

1. Амалиётҳо вобаста ба ҳисобҳои қарзӣ

1.1. Ҳаққи хизмат барои додани пули нақд	ройгон
1.2. Меъёри фоизи қарз вобаста аз маҳсулотҳои қарзӣ	тибқи Шартнома
1.3. Пешниҳод намудани нусхаи ҳуҷҷатҳои гарав бо дархости мизоч (барои як ҳуҷҷат)	10 TJS
1.4. Пешниҳод намудани маълумотнома оиди қарздор набудани мизоч	15 TJS
1.5. Пешниҳод намудани нусхаи маълумотнома оид ба озод намудани гарав	10 TJS
1.6. Иваз намудани гарав	тибқи Шартнома
1.7. Пешниҳод намудани маълумотнома оиди фоизҳои ҳисобшудаи қарз	10 TJS

2. Тартиб додани нақшаи тиҷоратӣ

тибқи Шартнома

3. Маълумотномаи таърихи қарзии БҚИТ

3.1. Шахсони ҳуқуқӣ (филиалҳо ва намоёндагиҳои онҳо)	59 TJS
3.2. Соҳибкорони инфиродӣ	11,8 TJS

Хизматрасониҳо аз рӯи амалиётҳои ҳуҷҷатӣ (аккредитивҳои содиротӣ ва воридотӣ)

1. Эътиборномаҳои воридотӣ ва содиротӣ, ки бо супориши мизочони банк бароварда мешаванд

1.1. Ави́зо намудани аккредитив : ави́зо намудан ба бенефитсиар	0,2% аз маблағ (мин 25 USD макс 250 USD)
---	--

1.2. Кушодани аккредитивҳои содиротию воридотӣ

1.2.1. Бо рӯйпушкунӣ	0,2% аз маблағи умумии аккредитив (мин. 25 USD макс. 500 USD)
1.2.2. Бе рӯйпушкунӣ	аз рӯи созишнома, мин. 40 USD макс. 500 USD
1.2.3. Бо маблағгузори минбаъда	аз рӯи созишнома мин. 40 USD макс. 500 USD+ маржаи банки хориҷӣ
1.3. Тағйир додани шартҳои аккредитиви содиротию воридотӣ:	
1.3.1. дароз кардани мӯҳлати аккредитив бо рӯйпушкунӣ;	0.15% аз маблағ, (мин. 30 USD, макс. 150 USD+ маржаи банки хориҷӣ)
1.3.2. дароз кардани мӯҳлати аккредитив бе рӯйпушкунӣ;	0.2% аз маблағи тағйирдодашуда, (мин. 25 USD + подоши банки хориҷӣ макс. 250 USD+ подоши банки хориҷӣ)
1.3.3. тағйир додани маблағи аккредитив ва дигар шартҳо;	10 USD + подоши банки хориҷӣ (барои ҳар як тағйирот)

1.3.4. дароз кардани мӯҳлати аккредитив бо молиякунии минбаъда

Аз рӯи созишнома бо мувофиқа
бо бонкҳои хориҷӣ

1.4. Тасдиқ намудани аккредитив:

1.4.1. бо рӯйпӯшкунӣ

0,2% аз маблағ (мин. 30
USD, макс. 150 USD)

1.4.2. бо молиякунонии минбаъда

1.5. Неготсиатсияи тратта (харидаи векселҳои интиқолии байналмиллалӣ)

1.6. Аксепти тратта ё ўҳдадориҳои мӯҳлати пардохташон дарозшуда

аз рӯи созишнома
аз рӯи созишнома
аз рӯи созишнома
0,15% аз маблағи
аккредитив (мин. USD 40, макс.
USD 250)
0.15% аз маблағи
аккредитив (мин. USD 30, макс.
USD 250)
0.2% аз маблағи
аккредитив (мин. USD 40, макс.
USD 450)

1.7. Қабул, тафтиши ҳуҷҷатҳои аккредитиви содиротӣ

1.8. Қабул ва тафтиши ҳуҷҷатҳо аз рӯи аккредитиви воридотӣ

1.9. Интиқоли аккредитиви трансферабелӣ

25 USD+ подоши бонки хориҷӣ

2. Қатъ намудани аккредитивҳои содиротию воридотӣ то ба охир расидани
мӯҳлати амалнамоии он

2.1. Подош барои иҷроиши ўҳдадориҳо оиди гузаронидани неготсиатсияи ҳуҷҷатҳо

Аз рӯи созишнома

2.2. Барои номувофиқии ҳуҷҷатҳои воридотию содиротӣ (аз ҳар як ҳуҷҷат)

10 USD + подоши бонки
хориҷӣ

2.3. Дархост аз рӯи аккредитивҳои содиротию воридотӣ бо супориши муштарӣ

10 USD барои ҳар як СВИФТ

2.4. Пардохти маблағи ҳар як марҳила (транш) ба бонки хориҷӣ

10 USD барои ҳар як пардохт

2.5. Тайёр кардан ва фиристодани ҳуҷҷатҳои аккредитивии воридотию содиротӣ бо
почтаи хизматрасон

Аз рӯи нархномаи почтаи
хизматрасон

2.6. Инкассоҳои ҳуҷҷатӣ

0,2% аз маблағи умумии
ҳуҷҷатҳо, мин. 100 USD+
подоши бонки хориҷӣ.

3. Кафолатҳои бонкӣ

Мувофиқи Қарори Раёсат №08
аз 04.02.2026 сол

*Тарофаҳое, ки бо асъори хориҷӣ пешниҳод шудааст, аз руи қурби расмии БМТ дар рузи гузаронидани
амалиёт гирифта мешавад